

Бо қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
№___ аз _____ с.20___
тасдиқ шудааст

**Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя)
ва уҳдадорихоӣ қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакунӣ)**

Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадорихоӣ қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) (минбаъд – Тартиб) мутобиқи моддаи 26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” таҳия гардида, бо мақсади таъмини устувориҳои молиявӣ иқтисодӣ ва пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), инчунин тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадорихоӣ қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)-ро муқаррар менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Тартиби мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадорихоӣ қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) - аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳамчун таносуби маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ ба андозаи ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ ҳисоб карда шуда, кифоягии дороиҳои худии (сармояи) ташкилотҳои суғуртавиरो (азнавсуғуртакуниро) иникос менамояд;

- маблағҳои худии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) – сармояи оинномавӣ, сармояи захиравӣ, сармояи иловагӣ, фонди ҳавасмандгардонӣ, инчунин фоидаи тақсимнашудаи соҳаҳои гузаштаре дар бар мегирад;

- пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) – имконияти аз тарафи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

саривақт ва пурра иҷро намудани уҳдадориҳо дар назди суғурташудагон;

- **мақоми назорати суғуртавӣ** – Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаҳои танзиму назоратро дар соҳаи фаъолияти суғуртавӣ анҷом медиҳад;

- **маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)** – таносуби байни маблағи худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ);

- **сармоягузори кӯтоҳмуддат** – сармоягузориё, ки ба муҳлати на зиёда аз 12 моҳ анҷом дода мешавад;

- **сармоягузори миёнамуддат** – сармоягузориё, ки ба муҳлати то 5 сол анҷом дода мешавад;

- **мукофоти суғуртавӣ** – маблағи пулии дар шартнома дарҷшуда, ки онро суғурташаванда уҳдадор аст ба ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо тартиб ва дар муҳлатҳои дар шартномаи суғурта муқарраргардида пардохт намояд;

- **маблағи суғуртавӣ** – маблағи пулие, ки ба он объекти суғуртавӣ суғурта карда шудааст ва он ҳаҷми ниҳоии масъулияти ташкилоти суғуртавиरो (азнавсуғуртакуниро) ҳангоми рух додани ҳодисаи суғуртавӣ дар бар мегирад;

- **суғуртаи ҳатмӣ** – шакли суғурта, ки ҳар як намуди мушаххаси он бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида, пардохти мукофоти суғуртавӣ аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳатмӣ мебошад;

- **мукофоти депо** – як қисми мукофоти суғуртавӣ, ки ҳангоми бастанӣ шартномаи азнавсуғуртакунӣ ба сифати кафолати иҷрои уҳдадориҳои азнавсуғуртакунанда дар ташкилоти азнавсуғурташаванда (седент) нигоҳ дошта мешавад;

- **мукофоти суғуртавии асосӣ** – мукофоти суғуртавӣ бо тарҳи мукофотпулии комиссияи барои хизматрасониҳои миёнаравӣ оид ба бастанӣ шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) ва захираи

тадбирҳои пешгирикунанда, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст;

- **тантема** – мукофоти комиссияи пардохтшаванда аз ҷониби ташкилоти азнавсуғуртакунӣ ба ташкилоти суғуртавӣ (седент) дар натиҷаи амалиёти азнавсуғуртакунӣ;

- **седент** – ташкилоти суғуртавие, ки қисми хавфи суғурташударо ба азнавсуғуртакунӣ додааст.

2. Талаботи Тартиби мазкур нисбат ба суғуртаи ҳатмии давлатӣ татбиқ намегардад.

3. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд аз рӯзи мавриди амал қарор гирифтани Тартиби мазкур, фаъолияти худро ба талаботҳои ба он ишорашуда мутобиқ созанд.

БОБИ 2. ҲАДДИ АҚАЛИ МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРӢ БАРОИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ (АЗНАВСУҒУРТАКУНӢ), КИ ФАЪОЛИЯТИ ХУДРО АЗ РӢИ ШАКЛҲОИ СУҒУРТАИ ҲАТМӢ ВА ИХТИЁРӢ АМАЛӢ МЕНАМОЯНД

4. Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ барои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ки фаъолиятро аз рӯи шаклҳои суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрӣ амалӣ менамоянд, бо усулҳои дар банди 5 Тартиби мазкур муқарраргардида ҳисоб карда мешавад.

5. Тартиби ҳисобкунии ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ бо ду тарз амалӣ карда мешавад:

– бо тарзи ҳисобкунии мукофотҳои суғуртавӣ – ҲАМП1. Ҳисобкунӣ бо назардошти маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии аз рӯи шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) қабулшуда дар давраи ҳисоботӣ ё худ аз рӯи маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии бадастомадаи соли молиявии гузашта, ки аз онҳо барои ҳисобкунӣ қимати калонтарин қабул карда мешавад. Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии аз рӯи шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) қабулгардида дар давраи ҳисоботӣ, ба маблағи хароҷотҳо вобаста ба пардохти мукофотпулии комиссиянӣ, захираи тадбирҳои пешгирикунӣ аз рӯи фаъолияти суғуртавӣ, тибқи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон (мукофоти суғуртавии асосӣ) ва мукофотҳои ба азнавсуғуртакуни додашуда инчунин ба маблағи андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ аз рӯи фаъолияти асосӣ кам карда мешавад;

– бо тарзи ҳисобкунии уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртави (азнавсуғуртакуни) – ҲАМП2. Ҳисобкуни бо тарзи уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртави (азнавсуғуртакуни), аз маҷмуи уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилот уҳдадори ба азнавсуғуртакуни додашуда тарҳ карда мешавад.

БОБИ 3. ҲИСОБКУНИИ МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРИИ ҲАҚИҚИИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВИ (АЗНАВСУҒУРТАКУНИ)

6. Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ, ҳисоб карда мешавад ҳамчун

6.1. Ҷамъи маблағҳои:

- сармояи оинномавии пардохтшуда;
- сармояи захиравӣ;
- сармояи иловагӣ;
- фонди ҳавасмандгардонӣ;
- фоидаи тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ;
- фоидаи тақсимнашудаи солҳои гузашта (аз ҷумла фондҳои захиравии аз ҳисоби фоидаи софи солҳои гузашта ташаккулёфта) бо тарҳи суди (дивиденди) сахмияҳо, ки санаи пардохташ наздик омадааст.

6.2. Тарҳи арзиши:

- зарари ноқўшонии давраи ҳисоботӣ;
- зарари ноқўшонии солҳои гузашта;
- қарздорӣ дар назди ташкилотҳои қарзӣ;
- қарздорӣ дар назди ташкилотҳои азнавсуғуртакуни аз рӯи мукофоти Депо;
- қарздорӣ дар назди Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

7. Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ бо дороиҳои мувофиқи банди 12 Тартиби мазкур пешбинишуда бо назардошти шаклҳои онҳо аз рӯи сифат ва пардохтпазирӣ ҳисобкардашуда, бояд таъмин бошанд.

БОБИ 4. МЕЪЁРИ КИФОЯТИИ МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРӢ

8. Меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ҳамчун таносуби байни маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ ва ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ, бо формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

8.1. Ҳисобкунӣ бо тарзи мукофотҳои суғуртавӣ;

$$M1(1) = \frac{МПХ}{ҲАМП1} \geq 1$$

8.2. Ҳисобкунӣ бо тарзи уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ);

$$M1(2) = \frac{МПХ}{ҲАМП2} * 100 \geq 2$$

дар инҷо:

M1(1) ва M1(2) - меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирӣ;

ҲАМП1 - андозаи ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи ҳисобкунии мукофотҳои суғуртавӣ;

ҲАМП2 - андозаи ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ аз рӯи уҳдадориҳои қабулгардида;

МПХ - маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ.

Меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳангоми ҳисобкунӣ бо ҳарду тарз бояд ба коэффитсиентҳои нишондодашуда ҷавобгӯӣ бошанд.

9. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадориро аз рӯи як шартномаи суғурта зиёда аз 100 фоизи ҳаҷми дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ қабул карда наметавонад. Ҳангоми аз ҳаҷми дороиҳои пардохтпазириаш баланди ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) зиёд будани маблағи уҳдадориҳои чунин шартномаи суғурта, ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бояд қисми уҳдадориро ба ташкилоти азнавсуғуртакунӣ интиқол диҳад.

10. Хавфҳои суғуртави метавонанд ба ташкилотҳои азнавсуғуртакунии – ғайррезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо миёнаравии брокери суғуртавии – резидент ва ё ғайррезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба азнавсуғуртакунии интиқол карда шаванд, агар азнавсуғуртакунианда:

– дорои иҷозатномаи дахлдори (бақайдгирии) мақоми назорати суғуртави бошад;

– дорои рейтинги байналмилалии на пастар аз ВВВ, Ваа ва ё ВВВ+ ки аз тарафи агентҳои рейтингдиҳандаи байналмилалӣ дошта бошанд.

11. Ҳангоми интиқол намудани мукофоти суғуртави ба ташкилотҳои азнавсуғуртакунии ғайррезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи шартномаи азнавсуғуртакунии маҷмӯи мукофоти интиқолшаванда аз 80 фоизи маҷмӯи мукофоти қабулгардида зиёд набошанд.

БОБИ 5. ДОРОИҲОИ ПАРДОХТПАЗИРИАШ БАЛАНД

12. Ҳангоми ҳисоб кардани маблағи дороиҳои пардохтпазирӣ ба баланди ташкилоти суғуртави (азнавсуғуртакунии) бо назардошти шаклҳои онҳо аз рӯи сифат ва пардохтпазирӣ, дохил мешаванд:

12.1. Воситаҳои пулӣ:

- воситаҳои пулии дар хазина буда - дар ҳаҷми сад фоиз аз арзиши тавозунӣ;

- воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ мавҷуд буда (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ) - дар ҳаҷми сад фоиз аз арзиши тавозунӣ;

- воситаҳои пулии дар кортҳои пластикии ташкилотҳои қарзӣ мавҷуд буда - дар ҳаҷми сад фоиз аз арзиши тавозунӣ;

12.2. Амонатҳои дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ);

12.3. Пасандозҳои дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда, (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ):

- пасандозҳои то дархостӣ - дар ҳаҷми сад фоиз аз маблағи дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда (бо назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);

- пасандозҳои муҳлатнок - дар ҳаҷми сад фоиз аз маблағи дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда (бо назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);

12.4. Коғазҳои қиматноки дар сархатҳои сеюм ва чоруми банди 14 Тартиби мазкур нишондодашуда - дар ҳаҷми сад фоиз аз нархи тавозунӣ (бо назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);

12.5. Мукофоти комиссияни аз ташкилоти азнавсуғуртакунӣ (брокери суғуртавӣ) гирифташуда (**Тантема**) дар натиҷаи амалиёти азнавсуғуртакунӣ.

13. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) кифоятии дороиҳои пардохтпазириаш баланди худро нигоҳ дошта, онҳоро ҳамчун таносуби арзиши дороиҳои пардохтпазириаш баланд дар ҳаҷми захираҳои суғуртавӣ бо тарҳи ҳиссаи азнавсуғуртакунанда, тибқи формулаи зерин ҳисоб мекунанд:

$$M2 = \frac{ДПБ}{ЗС} \geq 1$$

дар инҷо:

M2 – меъёри кифоятии дороиҳои пардохтпазириашон баланд;

ДПБ – дороиҳои пардохтпазириаш баланд дар охири моҳ, ки дар замимаи 5 Тартиби мазкур нишон дода шудааст;

ЗС - маҷмӯи захираҳои суғуртавии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо тарҳи ҳиссаи азнавсуғуртакунанда дар охири моҳи ҳисоботӣ, тибқи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Кифоятии дороиҳои пардохтпазириаш баланд бояд аз меъёри дар формула муқарраршуда кам набошад.

14. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳуқуқ доранд маблағҳои пулии худро дар дороиҳои пардохтпазириашон баланди зерин ҷойгир намоянд:

– маблағҳои пулӣ дар хазина дар ҳаҷми то 4 фоиз аз сармояи (фонди) оинномавии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), вале на зиёда аз 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадор аст ҳар рӯз меъёри мазкурро риоя кунад;

– маблағҳои пулӣ дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ, дар амонат ва пасандозҳои ташкилотҳои қарзӣ (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ);

– дар қоғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон тибқи талаботи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон;

– дар векселҳои давлатии хазинадории Чумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон бароварда шудаанд.

15. Ҳангоми ҳисоб кардани дороиҳои пардохтпазириаш баланди ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) тибқи бандҳои 12 ва 14 Тартиби мазкур, дороиҳои зерин ба ҳисоб гирифта намешаванд:

– дороиҳои ғайримоддӣ ва воситаҳои асосие, ки барои пешбурди фаъолияти ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) харидорӣ шудаанд;

– суди (дивиденди) саҳмияи саҳмиядорон аз ғоидаи софи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) аз рӯи натиҷаи фаъолияти соли гузашта, ки муҳлати пардохташ наздик омадааст.

16. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) наметавонад даромади софи худро ҳамчун суди (дивиденди) саҳмия байни саҳмиядорони худ тақсим кунад, агар ин гуна амал боиси риоя нашудани меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) гардад.

17. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бояд дорои сармояи (фонди) оинномавии ҳадди ақали муқаррарнамудаи Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон бошанд.

18. Дар ҳолати номутобиқ будани фаъолияти ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ба меъёрҳои дар Тартиби мазкур ишорашуда, чунин ташкилот уҳдадор аст дар муҳлати муқаррарнамудаи мақоми назорати суғуртавӣ нақшаи солимгардонии вазъи молиявии худро пешниҳод намояд.

БОБИ 6. МЕЪЁРИ ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ДОРОИҲО

19. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд меъёри диверсификатсияи дороиҳои зеринро риоя намоянд.

Андозаи маблағгузориҳои (сармоягузориҳои) ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) тибқи банди 14 Тартиби мазкур набояд аз чунин нишондиҳандаҳо зиёд бошанд:

– дар як ташкилоти қарзӣ ҳамчун амонат, пасандоз ва дар дигар суратҳисобҳои бонкӣ (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ) – на зиёда аз 40 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;

– ба коғазҳои қиматнок тибқи талаботи зербандҳои сеюм ва чоруми банди 14 Тартиби мазкур – на зиёда аз 30 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;

– ба ташкилотҳои фаръии худ ва ё ҳангоми таъсис додани як ташкилоти нав ҳамчун саҳмдор – на зиёда аз 50 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;

– сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ – на зиёда аз 30 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;

– сармоягузориҳои миёнамуддат ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ – на зиёда аз 20 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;

– ба воситаҳои асосӣ (биноҳо, иншоот, тачҳизот ва дигар молу мулк) барои амалӣ намудани фаъолият заруранд – на зиёда аз 30 фоизи дороиҳои худ.

20. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳангоми амалӣ намудани сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат ва ё миёнамуддат ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ, барои гирифтани даромади иловагӣ ҳуқуқдоранд чунин амалиётро танҳо аз ҳисоби маблағҳои мувақаттан озоди худ анҷом диҳанд.

БОБИ 7. ПЕШНИҲОД НАМУДАНИ ҲИСОБОТ ОИД БА ИҶРОИ МЕЪЁРҲО

21. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд ҳар моҳ, на дертар аз санаи понздаҳуми рӯзи корӣ баъд аз моҳи ҳисоботӣ, ҳисоби меъёрҳоро (минбаъд – ҳисобот) аз рӯи шаклҳои дар Замимаҳои 1, 2, 3, 4, 5, ва 6 Тартиби мазкур нишондодашуда ба мақоми назорати суғуртавӣ пешниҳод намоянд.

22. Давраи ҳисоботӣ як соли пурраро дар бар мегирад. Ҳангоми мавҷуд будани шартномаҳои суғуртавии дарозмуҳлат, ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадориашро аз рӯи шартнома дар ҳисобот дарҷ мекунад.

23. Дар ҳолати мавҷуд будани зарурати ворид намудани тағйирот ё ин ки иловаҳо ба ҳисобот, ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) дар муҳлати се рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳисобот ба мақоми назорати суғуртавӣ дархости хаттӣ оид ба ворид намудани тағйирот ё ин ки иловаҳо бо эзоҳномаи сабабҳои лозим будани воридкунии тағйирот ё ин ки иловаҳоро пешниҳод менамояд.

БОБИ 8. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

24. Иҷрои талаботҳои Тартиби мазкур барои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳатмӣ мебошад.

25. Дар ҳолати риоя нагардидани меъёрҳои дар Тартиби мазкур ишорашуда аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), мақоми назорати суғуртавӣ ҳуқуқ дорад ба чунин ташкилоти суғуртавӣ амрнома ҷиҳати бартарафсозии камбудихои ҷойдошта ирсол намояд. Муҳлати иҷрои амрномаро мақоми назорати суғуртавӣ муқаррар менамояд.

26. Дар ҳолати иҷро нагардидани амрнома дар муҳлати муқарраргардида, аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), мақоми назорати суғуртавӣ ҳуқуқ дорад тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти онҳоро боз дорад.

Замимаи №1 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
ухдадориҳои қабулнамудаи
ташкilotҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакуний)

**Маҷмӯи ухдадориҳо ва мукофотҳои суғуртавии
барои азнавсуғуртакуний ба ташикilotҳои азнавсуғуртакунандаи
ғайррезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон додашуда, ки бо
рейтингҳои байналмилалӣ эътимоднокии молиявии
азнавсуғуртакунанда баркашида шудааст**

ба ҳолати «__» _____ 20__ сол

(номгӯи ташикilotи суғуртавӣ (азнавсуғуртакуний))

№	Номгӯи ташикilotи азнавсуғуртакуний ва давлати бақайдгирии он	Номгӯи агентии рейтингдиҳанда	Рейтинги байналмилалӣ эътимоднокии молиявии азнавсуғуртакунандаи ғайррезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон	Маҷмӯи мукофотҳои ба азнавсуғуртакуний додашуда	Маҷмӯи ухдадориҳои ба азнавсуғуртакуний додашуда	Маҷмӯи мукофотҳои қабулкардаи шуда аз амалиёти азнавсуғуртакуний (Тантема)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
ҳамагӣ						

Директор _____
(ному насаб)

(имзо)

Сармуҳосиб _____
(ному насаб)

(имзо)

Замимаи №2 ба Тартиби
 ҳисобкунии таносуби меъёри
 маблағҳои худӣ (сармоя) ва
 уҳдадорихоӣ қабулнамудаи
 ташкилотҳои суғуртавӣ
 (азнавсуғуртакуни)

**Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилоти
 суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни)
 ба ҳолати «__» _____ 20 __ сол**

(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни))

(ҳаз.сомонӣ)

№	Ҳисобкунии ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни) бо тарзи ҳисобкунии мукофотҳои суғуртавӣ – ҲАМП1	Рамзи сатр	Маблағ
1	Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии қабулкардашуда аз рӯи шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакуни), дар давраи ҳисоботӣ	1010	
2	Маҷмӯи мукофотҳои комиссияии пардохтшуда аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни), дар давраи ҳисоботӣ	1020	
3	Маҷмӯи захираҳои тадбирҳои пешгирикунӣ	1030	
4	Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии ба азнавсуғуртакуни додашуда	1040	
5	Маҷмӯи маблағҳои пардохтшуда ба андоз аз даромад аз рӯи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ дар давраи ҳисоботӣ	1050	
6	Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулшуда аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни) бо тарҳи хароҷотҳо (“1010”-“1020”-“1030”-“1040”-“1050”) дар давраи ҳисоботӣ	1000	
7	Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии бадастомада аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни) дар соли молиявии гузашта	1100	
8	Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии қабулшуда аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни) ва ё маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии бадастомада аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни) барои ҳисоби минбаъда (агар “1100”>“1000” бошад, дар он сурат барои ҳисоб “1100” қабул карда мешавад; агар “1100”<“1000” бошад, дар он сурат барои ҳисоб “1000” қабул карда мешавад)	1200	
9	Ҳисобкунии ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни) аз рӯи уҳдадорихоӣ қабулгардида – ҲАМП2		
10	Уҳдадорихоӣ қабулнамудаи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни)	1310	
11	Уҳдадорихоӣ ба азнавсуғуртакуни додашуда	1320	
12	Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ азнавсуғуртакуни аз рӯи уҳдадорихоӣ қабулгардида (“1310” – “1320”)	1300	

Директор _____
 (ному насаб)

 (имзо)

Сармуҳосиб _____
 (ному насаб)

 (имзо)

Замимаи №3 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
ухдадориҳои қабулнамудаи
ташкilotҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакуни)

**Маржаи пардохтпазирии ҳақиқии ташкilotи
суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни)**

ба ҳолати «__» _____ 20 __ сол

(номгӯи ташкilotи суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни))

(ҳаз.сомонӣ)

№		Рамзи сатр	Маблағ
1	Сармояи оинномавӣ	1410	
2	Сармояи иловагӣ	1420	
3	Сармояи захиравӣ	1430	
4	Ҷоидаи тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ	1440	
5	Ҷоидаи тақсимнашудаи солҳои гузашта	1450	
6	Ҷонди ҳавасмандгардонӣ	1460	
7	Ҷамъи қисми I	1400	
8	Зарари нопӯшонидани давраи ҳисоботӣ	1510	
9	Зарари нопӯшонидани солҳои гузашта	1520	
10	Қарздориҳо дар назди ташкilotҳои қарзӣ	1530	
11	Қарздориҳо дар назди ташкilotҳои азнавсуғуртакуни аз рӯи мукофоти Депо	1540	
12	Қарздориҳо дар назди Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисто	1550	
13	Ҷамъи қисми II	1500	
14	Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ “1400” – “1500” (МПХ)	1600	

Директор _____
(ному насаб)

(имзо)

Сармуҳосиб _____
(ному насаб)

(имзо)

Замимаи №4 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
уҳдадориҳои қабулнамудаи
ташкilotҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакуний)

Маржаи пардохтпазирии ташикilotҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуний)

ба ҳолати «___» _____ 20 __ сол

_____ (номгуи ташикilotи суғуртавӣ (азнавсуғуртакуний))

(ҳаз.сомонӣ)

№	Ҳисобкунии маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи мукофотҳои суғуртавӣ – М1(1)	Рамзи сатр	Маблағ
1	Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ (МПХ)	1600	
2	Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ (ҲАМП1)	1200	
3	Маржаи пардохтпазирӣ аз рӯи мукофотҳои қабулкардашуда $\frac{1600}{1200} \geq 1$		
4	Ҳисобкунии маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи уҳдадориҳои қабулгардида – М1(2)		
5	Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ (МПХ)	1600	
6	Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ (ҲАМП2)	1300	
7	Маржаи пардохтпазирӣ аз рӯи уҳдадориҳо $\frac{1600}{1300} * 100 \geq 2$		

Директор _____
(ному насаб)

(имзо)

Сармуҳосиб _____
(ному насаб)

(имзо)

Замимаи №5 ба Тартиби
 ҳисобкунии таносуби меъёри
 маблағҳои худӣ (сармоя) ва
 уҳдадориҳои қабулнамудаи
 ташкилотҳои суғуртавӣ
 (азнавсуғуртакуни)

Дороиҳои пардохтпазириашон баланд
 ба ҳолати «___» _____ 20 __ сол

(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни))

(ҳаз.сомонӣ)

№	Номгӯи дороиҳо	Рамзи сатр	Маблағ
1	Маблағҳои пулии дар хазина буда	101	
2	Маблағҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда	102	
3	Маблағҳои пулии дар кортҳои пластикии ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда	103	
4	Маблағҳои пулӣ (101+102+103):	100	
5	Амонатҳо дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда	201	
6	Пасандозҳои то дархости	202	
7	Пасандозҳои муҳлатнок	203	
8	Амонатҳо ва Пасандозҳои дар ташкилотҳои қарзӣ гузошташуда (201+202+203):	200	
9	Векселҳои давлатии хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон	301	
10	Коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон	302	
11	Коғазҳои қиматнок (301+302)	300	
12	Мукофотҳои комиссияи аз ташкилоти азнавсуғуртакуни қабулкардашуда (Тантема)	400	
13	Маҷмӯи дороиҳои пардохтпазириашон баланд (100+200+300+400) – ДПБ	500	
14	Маҷмӯи захираҳои суғуртавӣ – ЗС	600	
15	Меъёри кифоятии дороиҳои пардохтпазириашон баланд (“500”/ “600” ≥1) – М2	1000	

Директор _____
 (ному насаб)

_____ (имзо)

Сармуҳосиб _____
 (ному насаб)

_____ (имзо)

Замимаи №6 ба Тартиби
ҳисобкунии таносуби меъёри
маблағҳои худӣ (сармоя) ва
ухдадориҳои қабулнамудаи
ташкilotҳои суғуртавӣ
(азнавсуғуртакуни)

**Меъёри диверсификатсияи дорoiҳои
ташкilotҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни)**
ба ҳолати «___» _____ 20 __ сол

(номгӯи ташкilotи суғуртавӣ (азнавсуғуртакуни))

№	Номгӯи шахсони ҳуқуқӣ	Намуди маблағгузорӣ (сармоягузорӣ)	Ҳаҷми маблағгузорӣ (сармоягузорӣ)	Муҳлати маблағгузорӣ (сармоягузорӣ)	Ғоизи даромаднокии маблағгузорӣ (сармоягузорӣ)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Директор _____
(ному насаб)

(имзо)

Сармуҳосиб _____
(ному насаб)

(имзо)